

# Баъди моҳи Рамазон чи кор кунам

﴿ ماذا بعد رمضان؟ ﴾

[ Тоҷики – Tajiki – طاجيكية ]

Нависанда: Абдуллоҳ фарзанди Ҷибрин

Мутарҷим: Мисбоҳиддини Ҳомид

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ ماذا بعد رمضان؟ ﴾  
«باللغة الطاجيكية»

تأليف: عبد الله بن الجبرين

ترجمة: مصباح الدين حامد

2010 - 1431

Islamhouse.com

## Баъди моҳи Рамазон чи кор кунам

Дар моҳи Рамазон руй ба суи Худо оварда будам....  
Намозҳои нафлии зиёде мехондам..... лаззати  
ибодатро чашида будам.... бештар ба хондани Қурон  
мепардохтам... дар ширкат варзидан дар намозҳои  
ҷамоат кутоҳие надоштам... аз нигоҳ кардан ба ончи  
ки Худованд манъ кардааст дури мечустам.....

Вале баъд аз Рамазон он лазатеро ки дар моҳи  
Рамазон аз анҷом додани ибодатҳо мебурдам ва он  
шавқмандие ки нисбат анҷоми ибодатҳо дар дилам  
доштам онро намеёбам....

Акнун чи қадар намозҳои ҷамоати субҳро ҳозир  
намешавам.... Даст аз хондани бисёре аз намозҳои  
нафли ва хондани Қурон кашаидам.....ва ва ва дигару  
дигар.

Оё ин мушкилро ҳал ё дармоне ҳаст?

Бародари азизам! Ман дар инҷо даҳ василае ба  
хотири давом додани амалҳои неку пас аз моҳи  
Рамазон бароят омода намудаам:

**1)** Аввал ин ки пеш аз ҳама талаби ёри кардан аз  
Худованд барои устувор мондан дар анҷоми амалҳои  
неку кардан аст, чуноне ки Худованд мефармояд:

{ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَّابُ }

*"Парвардигоро пас аз он ки моро ҳидоят карди  
дилҳоямонро мунҳариф магардон ва аз ҷониби худ  
раҳмате бар мо арзони дор ки ту худ  
бахшояндагари"* (Оли Умрон 4)

2) Ҳамнишини бо солеҳон ва бисёр ширкат варзидан дар маъракаҳое ки дар он зикри Худованд барпо аст, ва ин чунин анҷом додани дидорҳои шахси бо олимону солеҳон.

3) Огоҳи пайдо кардан аз саргузаштҳои солеҳон аз тариқи хондани китобҳо, ё ин ки аз тариқи гуш додан ба наворҳои аҳли илм, ва аз ҳама зарур ва муҳимтар бо хабар шудан аз ҳаёту зиндагонии саҳобаҳои Паёмбар (Дуову дуруд бар У бод) ки бе шаку шубҳа ҳиммат ва иродаро ин кор дар даруни инсон бедор месозад.

4) Гуш додан ба наворҳои исломии таъсирбахш монанди хутбаҳо ва мавъизаҳои гуногун.

5) Кушиш кардан дар анҷом додани намозҳои панҷгона ва ба ҷо овардани рузаҳои қазои моҳи Рамазон, чунки аҷру савоби ба ҷо овардани фарзҳо хело бузург аст.

6) Пофишори бар анҷом додани намозҳои нафли агарчи андаке ҳам бошад вале бо майлу хоҳиши дил чунки чуноне ки Паёмбар (Дуову дуруд бар У бод) мефармояд: *"Дустдоштатарин амалҳо назди Худованд давомноктарини онҳо мебошад агарчи андаке ҳам бошад"*.

7) Оғоз намудани ҳифзи Курон ва пойбанди бар тиловати он ва кушиш кардан ба хондандани ончи ки ҳифз намудаи дар намозҳоят.

8) Зиёд ба ҷо овардани зикри Худованд, ва ин кор албата кори осоне аст ва фоидаҳои зиёде ҳам дорад, имони инсонро зиёда мегардонад ва қалби уро пурқувват месозад.

9) Ҳарчи қадар метавони аз фосикону гумроҳон фосила бигир, инчунин худро аз тамошо кардани

маҷалаҳо ва телевизорҳои моҳвораҳо ки рақсу бози доранду аксҳои урён нигоҳ дор.

**10)** Василай охирина ки бароят пешниҳод мекунам бародари азизам, тавбаи насӯҳ ва пушаймониву бозгашт аз гуноҳони гузашта мебошад, чунки Худованд аз пушаймони ва бозгашти бандаш аз гуноҳонаш бисёр шодмон мегардад.

Бародари азизам! аз ононе мабош ки Худовандро ба ҷуз дар моҳи Рамазон намешинсанд, бузургони гузашта дар ҳақи чунин одамон гуфтаанд ки "Бадбахтарини мардум он қавме ҳастанд ки Худовандро ба ҷуз дар Рамазон намешинсанд".

Бародари азизам! Бароят то Рамазони дигар бо дуруду саломати ва дури аз тамоми бадихо ва пойдори бар дини Худо орзумандам.